

Дар Ўзбекистон муносибатҳои дӯсти ва ҳамсоягии некро бо халқи бародари тоҷик, ки ба таърихи муштарақ, мероси маънавию фарҳангӣ ва анъанаҳои неки ниёгон асос ёфтааст, самимона қадр мекунанд. Мо ҳамеша, ҷи дар рӯзҳои равшан ва ҷи дар замони озмоишҳо паҳлӯ ба паҳлӯ истода, якдигарро пуштбонӣ мекардем.

Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

ЎЗБЕКИСТОН – ТОҶИКИСТОН:

ШАРИКОНИ БОЪТИМОДИ СТРАТЕГИЕ, КИ МАҚСАДҲОИ МУШТАРАКАШОН БО МУРУРИ ВАҚТ ОЗМУДА ШУДААСТ



Бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 2 июн бо боздиди расмӣ ба кишвари мо омад


Халқҳои ўзбек ва тоҷик дар тўли асрҳо ҳамсояи наздик буда, онҳоро риштаҳои дўстӣ ва хешутаборӣ ба ҳам мепайванданд. Ба ҳам пайвастани маънавиёт, адабиёт, мусиқӣ ва тарзи зиндагии ду халқ як падидаи беназири таърих аст. Дар душвортарин давраҳои таърихӣ ҳамдигарро дастгирӣ мекарданд, паҳлӯ ба паҳлӯ меистоданд. Онҳоро таърих, дин, фарҳанг ва анъанаҳои муштарақ муттаҳид мекунанд.

Ба шарофати иродаи қатъии сиёсӣ ва сиёсати дурандешонаи президентҳо ҳамкориҳои гуногунҷанба ва робитаҳои дўстонаи кишварҳои мо ба

гинаи нав баромад. Дар аэропорти байналмилалӣ Тошқанд меҳмони воломақомро Шавкат Мирзиёев пешвоз гирифт. Роҳбарон суҳбати кутоҳ анҷом доданд. Сипас, роҳбари Тоҷикистон ба боғи «Янги Ўзбекистон» омада, ба пояи Муҷассамаи истиқ-

лолият гул гузошт. Ў мачмӯро аз назар гузаронд, бо мазмун ва хусусиятҳои меъмории он муфассал шинос шуд. Таъкид кардан ҷои аз аст, ки маросими гулгузорӣ ба пояи ин муҷассама аз ҷониби меҳмонони олимпиак ба ҳукми анъана даромадааст. Дар қароргоҳи «Кўксарой» маросими ботантанаи истиқболи расмӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. Президент Шавкат Мирзиёев ва Президент Эмомалӣ Раҳмон ба шоҳсуфа баромаданд. Гимнҳои давлатӣи Ўзбекистон ва Тоҷикистон садо доданд. Сарони давлатҳо аз пеши сафи қаровули фахрӣ гузаштанд. Дар ин маросим аъзои ҳайъатҳои расмӣ ду кишвар ширкат доштанд. Пас аз маросими тантанавӣ истиқболи расмӣ Шавкат Мирзиёев ва Эмомалӣ Раҳмон дар доираи маҳдуд мулоқот анҷом доданд. Сарони ду кишвар масъалаҳои густариши минбаъдаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди Ўзбекистон ва Тоҷикистонро, ки ба риштаҳои чанди-наснари дўстӣ ва ҳамсоягии неки халқҳои бародари мо асос ёфтаанд, баррасӣ карданд. Дар мулоқот масъалаҳои таҳмири робитаҳои дучониба, тавсеаи кулли рӯзномаи ҳамкориҳои амалӣ дар бахшҳои сиёсӣ, байнипарлумонӣ, тичорату иқтисодӣ, нақлиёту логистика, сармоягузорӣ ва фарҳангио гуманитарӣ мавқеи марказӣ доштанд. Дар давоми шаш соли охир дар тамоми соҳаҳои ҳамкорӣ пешрафт ба даст омад. Созишномаҳо, ки дар рафти гуфтушунид дар сатҳи оли ҳосил гардиданд, бомуваффақият татбиқ мегарданд. Мубодилаи байни ҳукуматҳо, вазорату идораҳо, инчунин минтақаҳои ҳар ду мамлакат ба таври доимӣ сурат мегирад. Шавкат Мирзиёев ва Эмомалӣ Раҳмон пайравшонро ба таҳмири минбаъдаи шарокии бисёрҷанбаи стратегӣи Ўзбекистон ва Тоҷикистон тасдиқ карданд. Сарони давлатҳо омодагии худро барои ғайи гардондани муносибатҳо бо мазмуни нави амалӣ тавассути афзоиши фаълони тичорат ва таҳмири ҳамкориҳои санавтӣ, рушди иқтисоди логистикӣ ва транзити ду кишвар, инчунин татбиқи

лоихаҳои обу энергетика изҳор доштанд. Доир ба рӯзномаи минтақаӣ ва байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифта, масъалаҳои таъмини сулҳу субот дар Осиёи Марказӣ баррасӣ шуданд. Азми устувор ва минбаъд идора додани ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар ҷаҳорҷӯби сохторҳои бисёрҷониба тасдиқ карда шуд. Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки ҳайъатҳои ду кишвар дар ҳайъати васеъ мулоқот намуданд. Сарвари Ўзбекистон пешрафти бузурғоро дар тамоми соҳаҳои ҳамкориҳои гуногунҷанба бо қаноатмандии бузурғ қайд намуд, таъкид кард, ки Тоҷикистон ҳамсояи наздик, дӯсти ҳақиқӣ ва шарокии боътиמודи стратегӣ бо мурури замон озмуда шуда мебошад. Роҳбари кишварамон омодагии худро барои таҳмири минбаъдаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва ҳамҷониба ба манфиати кишварҳои халқоямон изҳор намуд. Солҳои охир ҳамкориҳои дучониба ба таври қобили мулоҳиза густариш ёфт. Муомилоти мол ба 600 миллион доллар расид, Шумораи қоронаҳои муштарақ 10 баробар афзуд. Натиҷаҳои бомуваффақияти ҷаласаи Комиссияи байнихукуматавӣ ва форуми соҳибкорон, ки дар остонаи сафар багузор гардид, дар ҷараёни он созишномаву қарордодҳои нав ба маблагӣ 1 миллиард доллар ба имзо расиданд, бо қаноатмандӣ қайд гардид. Дар соҳаи нақлиёт, ҳамкориҳои байниминтақавӣ, робитаҳои парламентӣ ва фарҳангио гуманитарӣ натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шуданд. Миёни пойтахтҳои ду давлат – Тошқанду Душанбе, вилоятҳои Сурхондарёву Хатлон, ҳамчунин Тошқанд, Фарғона, Самарқанд ва Суғд робитаҳои судманд барқарор шуданд. Дар ҷараёни боздиди ҷорӣ «Харитаи роҳ»-и ҳамкорӣ аз ҷониби вилоятҳои Чиззаҳ ва Суғд низ қабул карда мешавад.



ПРЕЗИДЕНТИ ЎЗБЕКИСТОН РАИСИ ДАРАМАЛИ САҲА-РО ҚАБУЛ КАРД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев пагоҳиризи 3 июн, қабл аз парвоз ба шаҳри Урганҷ раиси дарамали Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, вазирани қорҳои хориҷии Полша Збигнев Рауро қабул кард.



Масъалаҳои боз ҳам ривож додани ҳамкориҳои бисёрпаҳлӯ байни Ўзбекистон ва САҲА, васеъсозии муносибатҳои Ўзбекистон – Полша, ҳамчунин масъалаҳои долузарби рӯзмарра дида баромада шуданд. Бо мамнуният қайд гардид, ки солҳои охир шарокии бо САҲА ба дараҷаи нав бардошта шуд. Дар ҳар се самти фаълони ташкилот ба роҳ гузоштани мулоқоти кутоҳ ва самаранок, татбиқи мулоқоти фаълони ва фикривазкунӣ, андешидани чораҳои иловагии ҳамроҳанг бо «харитаи роҳ» далели ин мебошад. Раиси САҲА ба натиҷаҳои стратегияи ислоҳоти бебозгашт, ки дар Ўзбекистони нав ба амал бароварда мешавад, ҳамчунин ба сиёсати берунаи прагматикӣ мамлакатамон, дар навбати аввал дӯстӣ, неҳамсоягӣ, саъй дар роҳи мустақамсозии муносибатҳои боварнок дар Осиёи Марказӣ баҳои баланд дод. Қайд шуд, ки пурзӯрсозии ҳамкориҳои амалӣ байни давлатӣ мо ва тамоми институтиҳои ин соҳори нуфузон, навсозии демократӣ, аз ҷумла, васеъгардони дастгирисозии ислоҳоти конституционӣ, таҳмири ҳамкорӣ дар доираи Ассамблеяи парламентӣ ҳамин ташкилот аҳамияти устуворро мол-лик мебошад. Вақте дар бораи иқтисодиёт ва самтҳои экологӣ суҳан рафт, тавассути тараққиёти «сабз», рақамсозӣ, ташкили ҷойҳои қорӣ ва дастгирии ташаббусҳои соҳибқорӣ қоҳиш додани муфлисӣ, оиди ҳифзи табиат бошад,

аз ҷумла, дар минтақаи Наздиқарол ба амал баровардани чораҳои муҳим мавриди эътибори алоҳида қарор гирифт. Оиди сиёсати байналхалқӣ, аз ҷумла, рушди муносибатҳои ҳарҷониба бо Иттиҳоди Аврупо, масъалаҳои таъмини сулҳу субот дар Афғонистон, қумақ баҳри барқарории иҷтимоио иқтисодӣ он низ фикрҳо баён шуданд. Сарвари Ўзбекистон ба васеъсозии ҳамкориҳои амалӣ истиқболии Ўзбекистон – Полша алоҳида истода гузашт. Хусусан, соли гузашта мубодилаи амволи дучониба аз се як ҳисса, соли равон бошад, наздик 50 фоиз афзуд. Якҷо бо ширкатҳои пешбери Полша дар соҳаҳои кишоварзӣ, озукаворӣ, кимё, электротехника ва ғайра як қатор лоихаҳои муштарақ ба амал бароварда мешаванд. Барномаҳои гуманитарии муҳим татбиқ мегарданд, аз ҷумла, дар кишварамон филиали Донишгоҳи менечменти Варшава ба фаълони сар қард. Дар воҳури муҳимияти веосита ба роҳ гузоштани робитаҳо байни доираҳои қоҳинос, фаълосозии мубодилаи фарҳангио гуманитарӣ алоҳида таъкид гардид. Оиди ҷамъбасти ташрифи ҷаноб Збигнев Рау ба Ўзбекистон қарор гардид «харитаи роҳ»-и муштарақ қабул карда шавад.

Ў.А.
Сурати Хидмати матбуоти
Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

ҲАМКориҳо дар ҷАБҲАҳои гуногун мустақам мегарданд

1 июни соли ҷорӣ дар Донишқадаи байналхалқии Осиёи Марказӣ (ДБОМ) бо ҳамкориҳои Маркази таҳқиқоти Стратегияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон конфернси байналхалқии илмиву амалӣ таҳти мавзӯи «Аҳамияти шарокии стратегӣи байни Ўзбекистону Тоҷикистон дар таъмини рушди устувори Осиёи Марказӣ» баргузор шуд.

Дар он намояндагон аз ДБОМ, Донишқадаи таҳқиқоти байниминтақавӣ ва Стратегияи назди Президенти Ўзбекистон, Маркази ислоҳот ва таҳқиқоти иқтисодӣ назди Маъмурияти Президенти Ўзбекистон, Маркази таҳқиқоти

Стратегияи назди Президенти Тоҷикистон, Академияи илмҳои Ўзбекистон, Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагон аз институтҳои ҷамъиёти шаҳравандӣ, омӯзгор-профессорони муассисаҳои таълими олий ва ек-

спертҳои мустақили ҳар ду мамлакат иштирок карданд. Дар конфернс масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои стратегӣи ўзбеку тоҷик дар рушди устувори минтақа, ҳамкориҳои

савдону иқтисодӣ, нақлиёти коммуникатсионӣ, об ва экологияи Ўзбекистон ва Тоҷикистон, омӯзиш ва ҳифзи аршишҳои маънави, таърихиву фарҳангӣ, ҳамкориҳо дар соҳаи саноату таълими иброз шуд. – Чорабиниҳои имрӯза аз он ҳиҷат аҳамиятнок аст, ки он ба даврари ба зинаи нав бардошта шудани ҳамкориҳои серҷабҳа, шарокии стратегӣи ва мустақам гардидани риштаҳои дӯстио неҳамсоягии байни давлатҳои Ўзбекистон ва Тоҷикистон, ки тӯяли саъю қӯшиш ва иродаи қавии сиёсии сарони давлатҳо мутаффақ гардид, рост омад, – гуфт директори Донишқадаи байналхалқии Осиёи Марказӣ Анвар Носиров. – Бо ҳамкориҳои Маркази таҳқиқоти Стратегияи назди Президенти Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мо дар панҷ моҳи гузаштаи соли ҷорӣ 4 чорабини багузор намудем.

Мамлакатҳои мо дар як қатор қарордодҳои СММ доир ба бартарафсозии оқибатҳои хушшаваи баҳри Арал, аз ҷумла, истифода аз захираи об ва ҳифзи пиряхҳо ҳаммуамалӣ мебошанд. – Бояд таъкид намуд, ки робитаҳои маданиву гуманитарии байни кишварҳои омон ба зинаи нав баромад.

